

07 00 00 ИЛМҲОИ ТАҶРИХ ва АРХЕОЛОГИЯ
07 00 00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ и АРХЕОЛОГИЯ
07 00 00 HISTORICAL SCIENCES and ARCHEOLOGY

07 00 02 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ
07 00 02 HOME HISTORY

УДК 902.035
ББК 63.48

**САҲМИ МУҲАҚҚИҚОНИ
ХОРИЧӢ ДАР ТАҲҚИҚИ
САРАЗМ**

Раҳимов Набиҷон Турдиалиевич, д.и.т., профессори кафедраи таърихи Ватан ва археологии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров (Тоҷикистон, Хӯҷанд

**ВКЛАД ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В
ИЗУЧЕНИЕ САРАЗМА**

Раҳимов Набиджон Турдиалиевич, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории и археологии ГОУ «ХГУ им. акад. Б.Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)

**THE CONTRIBUTION OF
FOREIGN RESEARCHERS
INTO THE STUDY OF
SARASM**

Rahimov Nabijon Turdialievich, Dr. of History, Professor of Home History and Archaeology Department under the SEI “KhSU named after acad. B.G.Gafurov” (Tajikistan, Khujand) E-MAIL: nabir@mail.ru

Калидвожаҳо: археология, ёдгориҳои энеолитӣ, Саразм, ҳафриёт, мутахассисони хориҷӣ, Эъзомияи Тоҷикистону Фаронса.

Мақола ба шитироки мутахассисони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгории бостоншиносии Саразм баҳшида шудааст. Ин ёдгорӣ ба давраи энеолит мансуб аст. Ҳафриёти бостоншиносии Саразм соли 1977 оғоз ёфта, то имрӯз идома доранд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар Саразм диққати бостоншиносони хориҷиро ба худ кашидааст.. Бостоншиносон аз бисёр кишварҳо (Русия, ИМА, Олмон, Италия ва гайра) дар ҳафриёт ширкат варзидаанд. Олимони марказҳои илми Фаронса шитирокдорони доимиши дар ҳафриёти бостоншиносӣ дар Саразм (А. П. Франкфорт, Р. Безенвал, Б. Леоне, Ф. Брунэ ва дигарон) мебошанд. Муаллиф қайд мекунад, ки экспедитсияи муштараки Тоҷикистону Фаронса корҳои зиёди тадқиқотиро анҷом дода, бисёр масъалаҳои муҳимми таъриҳ ва бостонии носии Саразмро ҳал кардааст. Нашр шудани натиҷаи тадқиқоти бостоншиносони Фаронса ёдгории бостоншиносии Саразмро дар илми ҷаҳонӣ хуб муаррифӣ мекунанд. Ҳамин тавр, муаллиф саҳми муҳими мутахассисони хориҷиро дар омӯзиши Саразм қайд мекунад.

Ключевые слова: археология, энеолитические памятники, Саразм, раскопки, иностранные специалисты, Таджикско-Французская экспедиция

Показано участие иностранных специалистов в изучении археологического памятника Саразм. Этот памятник относится к эпохе энеолита. Археологические раскопки Саразма начались в 1977 году и продолжаются до наших дней. Результаты исследований Саразма вызывают постоянный интерес иностранных учёных. В раскопках принимали участие археологи из многих стран (Россия, США, Германия и др.). Учёные из научных центров Франции являются постоянными участниками археологических раскопок на Саразме (А.-П. Франкфор, Р. Безенваль, Б. Леоне, Ф. Брюнэ и др.). Указано, что совместная Таджикско-Французская экспедиция проделала большой объём исследовательских работ и решила много важных вопросов по истории и археологии Саразма. Публикации французских археологов хорошо представляют археологический памятник Саразм в мировой науке. Таким образом, отмечен важный вклад иностранных специалистов в изучение Саразма.

Key words: archeology, eneolithic monuments, Sarazm, excavations, foreign experts, Tajik-French expedition.

The article is devoted to the participation of foreign experts in the study of the archaeological monuments Sarazm. This site belongs to the Eneolithic era. Archaeological excavations of Sarazm began in 1977 and have been continuing to the present day. The results of researches on Sarazm are of constant interest for foreign scholars. Archaeologists from many countries (Russia, USA, Germany, etc.) took part in the excavations. Scientists from the scientific centers of France are regular participants in the archaeological excavations at Sarazm (A.-P. Frankfort, R. Besenval, B. Leone, F. Brunet, etc.). The author points out that the joint Tajik-French expedition has done a large amount of researches and solved many important issues of the history and archeology of Sarazm. The publications of the French archaeologists are good presentation of the archaeological site of Sarazm in the world of science. Thus, the author notes the important contribution of foreign experts into the study of Sarazm.

Шахри қадимтарини Суғду Осиёи Миёна - димнаи Саразми бостонӣ моҳи сентябри соли 1976 аз тарафи бостоншиносӣ тоҷик Абдуллоҷон Исҳоқов қашф гардид ва худи ҳамон сол ҳафриёти ин ёдгорӣ оғоз ёфт. Дар ҳандаки аввалин давраҳои таъриҳӣ ва гафсии қабатҳои мадани ин ёдгорӣ муайян шуд. Аз маводи ба даст омада аён гардид, ки Саразм ба замони энеолит (асри сангумис) ва биринҷ мансуб будааст. Ба аҳли таҳқиқ равшан гашт, ки қабати аввалини ёдгорӣ 5500 сол пеш ба вучуд омадааст. Дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ исбот шуд, ки Саразм шахри қадими сүғдӣ будааст. Дар майдони кофтукови археологӣ хонаҳои истиқоматӣ, бӯстонсароӣҳо, оташкадаҳою устоҳонаҳо, кӯчаю тангӯчаҳо, хуҷраҳои хочагӣ ва дигар боқимондаҳои меъморӣ ҳаффорӣ карда шудаанд. Ин бозёфтҳо аз дараҷаи баланди санъати меъморӣ, хунармандӣ, шаҳрсозию шаҳрдории саразмиён шаҳодат медиҳанд [5,244].

Таҳқиқи бостоншиносӣ дар Саразм аз соли 1976 бо сардории бостоншинос Абдуллоҷон Исҳоқов оғоз шуд. Тирамоҳи соли 1977 дар шахри Панҷакент конфронтси умумиитифоқӣ зери унвони "Маданияти асрҳои миёнаи барвақти Осиёи Миёна ва Қазоқистон" баргузор гардид [9,184]. Дар ин конфронтс Абдуллоҷон Исҳоқов берун аз барнома сухан ронда, оид ба қашфи ёдгории нав - димнаи Саразм ва бозёфтту мадракҳои нодири он гузориш намуд.

Аз соли 1977 бостоншиносони намоёни собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва хориҷӣ ба Саразм бештар таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд. Онҳо ба ахбори илмии бостоншиносони тоҷик қаноатманд нашуда, ба Панҷакент омаданд.

Сафари аввалини илмиро ба Саразм соли 1979 бостоншиноси фаронсавӣ Анри-Пол Франкфор анҷом дод. Ин меҳмони тасаддуғӣ набуд. профессор Анри-Пол Франкфор солҳо дар шимоли Афғонистон ба ҳафриёти ёдгории давраи энеолитӣ - шаҳраки Шӯртуғай машғул буд. Ҳалли чанде масалаҳои мӯҳими энеолитӣ дар китобу мақолаҳои А.-П.Франкфор инъикос ёфтанд [12;13;14,15]. Аз ин рӯ шиносой бо ёдгории навӣ энеолити дар Тоҷикистон барояш хеле мӯҳим буд.

Худи ҳамон сол (1979) боз ду нафар муҳаққиқи хориҷӣ - Филипп Кол, профессори Весслей коллеҷи шаҳри Кембричи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Бертил Леоне аз Маркази бостоншиносии Фаронса ба дидани ёдгории Саразм мушарраф шуданд. Мутахассисони варзида баъди ошноии наздик ба бозёфтҳо ба мавқеи шаҳраки Саразм дар илми бостоншиносии кишварҳои Шарқ баҳои арзанда доданд. Бостоншиносон ба хулосае омадаанд, ки тамаддун дар водии Зарафшон дар замонҳои сангӯ биринҷ ташаккул ёфтааст. Аз ҳамин сабаб олимон маданияти саразмиёнро асоси маданияти кишоварзии сокинони байни дарёҳои Сиру Ому ҳисобиданд.

Соли 1982, баъд аз муаррифии дастовардҳои ҳафриёти Саразм аз тарафи бостоншиноси тоҷик - Абдуллоҷон Исҳоқов дар Симпозиуми аввалини шӯравию фаронсавӣ дар мавзӯи "Бостоншиносии Боҳтари қадим"[4;92] масъалаи таҳқиқи Саразм ва иштироки мутахассисони хориҷӣ дар он ҷиддан ба миён гузошта шуд. Баъд аз симпозиум, соли 1983 боз як олимӣ машҳур - бостоншиноси амрикӣ Карл Ламберг-Карловски (ИМА -1983), ки ду ёдгории ҳамзамони Саразм дар Эрон - шаҳри Соҳте ва Тепаи Ҳисорро таҳқиқ мекард, ба Саразм омада, бо натиҷаҳои ҳафриёти А.Исҳоқов ошно гардид.

Баъд аз шиносой бо мавод ва бозёфтҳо бостоншиносони амрикоиву фаронсавӣ масъалаи ҳафриёти муштараки Саразмро ба миён гузоштанд. Ҳамин тавр, ҳамкории бостоншиносони Тоҷикистону ҷаҳон оғоз ёфт. Ин далели он буд, ки ёдгории бостонии ниёғонамон на факат барои таҳқиқи сарчашмаи аслии тамаддуни тоҷикон, балки дар шинохти тамаддуни ҷаҳонӣ низ аҳамияти бузурги таъриҳӣ дорад.

Ҳамин тавр, дар саргҳаи ҳамкории олимони тоҷику шӯравӣ бо олимони Фаронса дар масъалаи саразминосӣ бостоншиноси номии тоҷик, профессор, шодравон Абдуллоҷон Исҳоқов ва олимӣ фаронсавӣ Жан-Клод Гарден қарор доранд.

Пас аз гуфтугӯи тарафайни байни Тоҷикистон (АИ), Фаронса (CNRS) ва Амрико (Осорхонаи Пибодии Донишгоҳи Ҳарвард) ин муддао амалӣ гардид. Аввалин шуда, тобистони соли 1984 бо мақсади қашғи асрори Саразм бостоншиносони Фаронса Анири - Пол Франкфор ва Ролан Безенвал ба Тоҷикистон омаданд. Кор дар ҳафриётгоҳи раками 7-ум оғоз ёфт.

Бостоншиносони Донишгоҳи Ҳарварди иёлати Массачусетси Амрико Карл Ламберг-Карловски ва Филипп Кол низ соли 1985 ба Панҷакент омада, дар шаҳраки Саразм ду ҳандақи санҷиший кофтанд. Дар ҳандақҳо чор қабати асосии Саразм бо маводи энеолит ва асри биринҷӣ пайдо шуданд.

Дар натиҷа онҳо ба хулосаи Абдуллоҷон Исҳоқов оид ба таърихи 5000-5500-солаи тамаддуни Саразм ҳамфирӯз шуданд.

Соли 1986 ба корҳои кофтуковии Саразм олимони ҷавони Олмон, Афғонистон ва Испания низ ҳамроҳ шуданд. Солҳои 1992-1995 олимони Донишгоҳи Орлеан (Фабиан

Сесброн) ва Тоҷикистон омӯзиши конҳои қадими кӯҳҳои Зарафшонро гузарониданд. Муқоисаи ашёи конҳои қадим ва бозёфтҳои Саразм натиҷаи хуб дод. Таҳқиқот исбот намуд, ки саразмиён аввалин маъдангузозон буда, боигарии зеризамини минтақаро низ фаровон истифода намудаанд.

Экспедитсияҳои бостоншиносии байналмилалии олимони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Фаронса, Италия, Русия ва дигар мамлакатҳо дар солҳои гуногун дар Саразм пажӯҳишҳо анҷом доданд. Бозёфтҳои бостоншиносон асосан аз анҷоми рӯзгор, зебу зиннати тиллой, нуқрагин, мисӣ, биринҷӣ, сангҳои гуногун ва устуҳонҳои ҳайвоноту парандаҳо иборатанд. Зарфҳои сафолини мунаққашу сангини суфташуда ва порчаҳои нақшҳои деворнигорҳо аз санъати баланди ҳунармандии гузаштагонамон шаҳодат медиҳанд.

Дар мақолаи якҷояи «Таҳлили филизоти Саразм. ҶШС Тоҷикистон» як гурӯҳи олимон чунин сатрҳо дарҷ гардиданд: «Саразм нафақат яке аз марказҳои қадимтарини тамаддуни кишоварзӣ, ҷорӯдорӣ, ҳунармандии Мовароуннаҳри Осиёи Миёна, балки тамоми Шарқи Наздик – Эрон, Балуҷистон, Афғонистону Ҳиндустон низ ба шумор меравад» [11,7-12].

Рӯзҳои 2-4-уми сентябри соли 1994 ба муносибати 10-солагии Эъзомияи (экспедитсияи) муштараки Тоҷикистону Фаронса дар шаҳри бостонии Панҷакент Конфронси байналмилалӣ дар мавзӯи "Водии Зарафшон ва нақши он дар тамаддуни Шарқи қадим" баргузор гардида буд. Дар кори конфронс олимони Тоҷикистон, Фаронса ва Ӯзбекистон ширкат варзида, қарордод ба имзо расониданд, ки он тасдиқи илмии 5500-солагии кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозию шаҳрдории саразмиён мебошад.

Дар нимаи дуюми солҳои 90-уми асри XX корҳои археологӣ дар Саразм бо сабабҳои маълум коҳиши ёфтанд. Солҳои 1995-2002 кофтуков гузаронида нашуда, танҳо натиҷаи бозёфтҳои солҳои қаблӣ ба чоп мерасид.

Оҳиста-оҳиста вазъият беҳтар шуд ва алоқаҳои илмӣ бо олимони хориҷӣ баркарор гардид. Масалан, Анри-Пол ва А.Тантиева дар омодасозии хучҷатҳои Саразм барои ба Рӯйхати мероси умумҷаҳонии ЮНЕСКО ворид намудани ин ёдгорӣ фаъолона иштирок намуданд. Баъд аз танаффуси дароз алоқаи байналмилалӣ ва ҳафриёти якҷояи муштараки олимони тоҷик бо ҳамкарабони хориҷӣ баркарор гардида, экспедитсияи муштарак аз нав созмон дода шуд.

Соли 2011 шартномаи нави олимони тоҷик ва фаронсавӣ (MAFAC), Экспедитсияи археологии фаронсавӣ дар Осиёи Марказӣ) доир ба давом додани ҳафриёти Саразм ба имзо расид. Мутобиқи ин шартнома гурӯҳи олимони фаронсавӣ бо сардории Фредерик Брюнэ, доктори археология, директори Миссияи археологии Фаронса дар Осиёи Марказӣ (MAFAC) ба Тоҷикистон омад. Ба ин гурӯҳ гайр аз бостоншиносон (Р.Безенвал, Б.Леоне ва диг.) муҳандис-муҳаққиқ Грегори Давтияна ва мутахассиси техникаи расмкашӣ дар археология Леон Мондигитзги дохил шуданд.

Самтҳои асосии ҳафриёт:

Соли 2012 - кофтуков дар хандакҳои №№14 ва 16, омӯзиши планиграфия ва геофизикаи Саразм дар майдони такрибан 12 га (роҳбар Анри-Пол Франкфор, Ролан Безенваль) [1, 15-39; 2,65; 3,20-40].

Соли 2013: 1. Омӯзиши қабатбандӣ ва қишлоғи ёдгорӣ, муайян намудани боқимондаҳои обёрии қадим (Ф. Брюнэ, А.-П. Франкфор, Б. Мутан), 2. Таҳқиқи

археоботаникӣ (Спенглер, Виллсокс), 3. Таҳқиқи археозоологӣ (Мутан, Безенваль, Франкфор) [3, 20-39].

Соли 2014: 1. Омӯзиши бозёфтҳои археологии сафолину филизӣ ва сангӣ (Б. Мутан, Ф. Брюнэ), 2. Таҳқиқи археозоологӣ (С. Лепец, Н. Моранд). Зиёда 35 000 пораи устухони хайвонот аз хандақҳои 15-16 омӯхта шуд, 3. Корҳои консерватсионӣ (нигаҳдорӣ) ва барқарорсозии бозёфтҳои ҳафриёти №16 (Ч. Вассес) дар лабораторияи реставратсионии пойгоҳи Саразм, 4. Омӯзиши обёрии қадим: маълум гашт, ки ҷӯйборҳои қадими Саразм бо ҷӯйҳои асри биринҷии Боҳтар (Шӯртӯқай дар Афғонистон) хеле монанд будааст (А.-П. Франфор ва Р.Безенвал) [7,57].

Охири соли 2014: узви фаъоли экспедитсия Ролан Безенвал аз ҳаёт гузашт.

Солҳои 2016-2017 - асосан маводи чамъшудаи Саразм омӯхта шуд

Соли 2018: Мизи мудаввар дар мавзӯи "Усулҳои инноватсионии таҳқиқ дар Саразм" баргузор гардид, ки дар он натиҷаҳои омӯзиши топография ва иншооти обёрии Саразм (Г. Давтиян), усулҳои муосири қайди графикии бозёфтҳо (Л. Мондигитеги), навъҳои индустрисияи санг (Ф. Брюнэ) пешкаш шуданд [7,56-58].

Дар раванди кофтукови Саразм олимон ба нишонаҳои ҳаёти иқтисодии саразмиҳо низ эътибор доданд.

Баробари ин дар ҳафриётҳои 1 ва 7 бостоншиносон Ҷамшед Исҳоков ва Ролан Безенвал дар биноҳое, ки ба яке авлоди сернуфуз мансуб буд, ӯрдаҳои маҳсус барои нигоҳдории ғалла ва меваро дарёфтанд. Дар бинои 1 се хоначаи аз хишти ҳом соҳташудаи ҳаҷмашон 1.50x1-метра дар назди девори хонаи калони дарозиаш 4 ва барааш 2.50 метр ҷойгир шудаанд. Дар бинои 7 ин гуна ҳамбаҳо 7-тоанд.

Яке аз аъзои гурӯҳи муштараки байналхалқӣ, зоолог Ҷон Десс дар омӯзиши ҷорводории қадим саҳм гузашт. Нишонаҳои инкишофи ҷорводорӣ дар Саразм дар устухонҳои хайвонҳои гуногун, ки дар болои теппаҳо ба ҷашм мерасиданд, дида мешуд. Бостоншиносон намедонистанд, ки онҳо устухонҳои ҷорвои ваҳшианд ё хонагӣ. Дар муайян кардани мансубияти олами ҳайвоноти дехشاҳри Сари Замин (Саразм) олими Фаронса Ж. Десс ва Русия А. К. Каспаров иштирок карданд. Аз рӯи таҳқиқи онҳо маълум гардид, ки сокинони Саразм дар ҳочагии худ 87% моли майда: буз, гӯсфанд, ҳук, гову говмеш, саг доштанд. Дар байнини устухонҳои омӯхташуда 1.9% устухонҳои ҳайвоноти ваҳшӣ дучор шуданд. Палеозоологи машҳури фаронсавӣ Ж. Десс намудҳои парандаҳои он даварро муайян намуд. Аз рӯи таҳқиқи ин олим маълум гардид, ки дар байнини устухонпораҳо бокимондаҳои устухони мурғу мурғобӣ, қабку қабӯтар ва моҳихӯракҳо низ дучор мешуданд.

Аҳли таҳқиқ маълум карданд, ки қисми асосии ҳайвоноти хонагӣ бузу гӯсфандон буда, таносуби онҳо ба гову барзагов ва нахчиру маркаб 1 бар 10-ро ташкил медиҳад. Бояд қайд намоем, ки саразмиён дар зинаи аввали инкишофи маданияти энеолит ҳоло аспро ба худ ром накарда буданд, зеро устухони асп дар қабате, ки ба замони асри биринҷӣ тааллук дорад, ба микдори хеле кам дарёфт шуд.

Олимони хориҷӣ дар бисёр ёдгориҳои шинохтаи ҷаҳонӣ кофтуков гузаронидаанд ва таҷрибаи онҳо дар раванди ҳафриёти Саразм муфид буд. Масалан, барои ҳалли муаммои соҳти хумдонҳои Саразм ба бостоншиносони тоҷик олимони Фаронса Анри Пол Франкфор ва Ролан Безенвал ёрӣ расониданд. Дар ин самт таҷрибаи бостоншинос, сарвари осорхонаи ГИМЕН-и Париж Франсуа Жаріж низ фоидаовар буд. Бостоншиноси амрикӣ Карл Ламберг-Карловски дар заминai ёдгории Яҳтеппаи Эрони ҷанубӣ солҳои 1970-1980 ҳафриёт гузаронидааст. Ӯ санаи тайёр

кардани марчону шаъбаҳои нукрагинро муайян намудааст. Олими фаронсавӣ М. Фонтуги бошад санаи радиоуглеродии қабатҳои маданий ёдгориро равшан кард.

Ҳама олимони хориҷӣ аҳамияти бузурги таҳқиқи ин ёдгориро қайд менамоянд. Доктори археология, мудири гурӯҳи археологии Маркази миллии тадқиқоти илмии Фаронса - Пол Бернар гуфта буд, ки "ҳафриёти ин ҷо ба таври радиопазир исбот менамояд, ки водии Зарафшон маркази калони маданий, тичоратии Осиёи Миёна, сокинонаш соҳиби маданияти баланд будаанд. Ҳафриёт оличаноб, дар асоси усулҳои ҳозиразамон ба ҷо оварда, ҳарҷониба омӯхта шудааст" [6,383].

Р. М. Мунчаев, муовини директори Пажӯшишгоҳи археологии АИ ИҶШС қайд намудааст, ки "дар симои ҳафриёти Саразм ва бозёфтҳои осори маданияти моддии он ба мо мусассар гардид, ки маркази нави тамаддуни қадими халқҳои Осиёи Миёна ва пеш аз ҳама, халқи тоҷикро бинем" [6,385]. Бояд гуфт, ки дигар олимон ва мутахассисони бостоншиносӣ низ тарафдори ин гуфтаҳо мебошанд.

Хулоса. Нодиртарин ёдгории археологии Саразм соли 1976 қашф гардид. Бозёфтҳои қадими Саразм таваҷҷуҳи олимони ҷаҳонро ҷалб намуд. Дар ин ҷо экспедицияҳои бостоншиносии байнамилалии олимони ИМА, Фаронса, Италия, Россия ва дигар мамлакатҳо дар солҳои гуногун пажӯшишҳо анҷом доданд.

Ширкати олимони хориҷиро дар ҳафриёти Саразм ба 2 марҳала ҷудо кардан мумкин аст:

1) Солҳои 1984-1994 - корҳои ҳафриётӣ, ки ба муайян намудани қабатҳои ёдгорӣ ва санагузории он равона шуда буданд;

2) Аз соли 2011 то имрӯз - омӯзиши комплексии ёдгорӣ, ки муайян намудани соҳтори димна, омӯзиши меъмории объектҳои боқимонда, обёрӣ, намуди машғулияти аҳолӣ (кишоварзӣ, ҷорводорӣ, ҳунармандӣ ва ф.) иҳтисос ёфтааст.

Дар натиҷаи омӯзиши маводи бозёфтшудаи Саразм олимони тоҷик ва хориҷӣ ба ҳулосаҳои зерин омаданд: дехшашҳои Саразм ба давраи энеолит тааллук дошта, қадимтарин манзилу маскани ниёғонамон ба хисоб меравад ва ҳамчунин аввалин ёдгории кишоварзорону ҷорводорон, ҳунарманду меъморон дар тӯли зиёда аз 5500 соли таърихи мардуми Ориёно мебошад.

Бо назардошти аҳаммияти бузурги таъриҳӣ ва ҳамчун шаҳодати беназири қуҳанбунёдиву тамаддунофарии халқи тоҷик будани ин ёдгорӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21-уми сентябри соли 2000, №391 дар ҳудуди он Мамнӯъгоҳи таъриҳӣ-бостоншиносии Саразм таъсис дода шуд.

Соли 2010 дар Иҷтисадия 36-уми ЮНЕСКО дар шаҳри Рио-де Жанейрои Бразилия Саразм ба Феҳристи умуниҷаҳонии мероси фарҳангӣ моддии ЮНЕСКО ворид гардид.

Натиҷаи қашфиёт ва ҳафриёти бостоншиносони тоҷик ва хориҷӣ дар силсилаи мақолаҳои илмӣ ва китобу монографияҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, фаронсавӣ ва англисӣ таҷассум ёфтаанд. Ин кори хеле муҳим дар роҳи муаррифии тамаддуни халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳон мебошад.

Асосгузори сулҳо ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (26-уми декабря соли 2019) аз тасмими нави Конфронси генералии ЮНЕСКО оид ба баргузории ҷашиҳои 5500-солагии Саразми бостонӣ ва 700-солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли Ҳуҷандӣ мужда доданд [8].

Пайнавишт:

1. Брюнэ Ф., Франкфор А.-П., Рazzоков А., Мутан Б. Археологическое исследование Саразма в 2012 г. Таджикско-французской совместной экспедицией (МАФАК) // Археологические работы в Таджикистане. - Вып.38. - Душанбе, 2016. - С.15-39;
2. Брюнэ Ф., Франкфор А.-П., Мутан Б., Раззоков А., Безенваль Р. Археологическое исследование Саразма в 2014 г. совместной Таджикско-французской экспедицией (МАФАК) // Археологические работы в Таджикистане. Вып.40. - Душанбе, 2019. - С.65 (64-79).
3. Брюнэ Ф., Раззоков А., Мутан Б. Археологическое исследование Саразма в 2013 г. Таджикско-французской совместной экспедицией (МАФАК). // Археологические работы в Таджикистане. - Вып.39. - Душанбе, 2017. - С.20-40.
4. Древнейшие культуры Бактрии: Среда, развитие, связи // Тез. первого сов.-фр. симпоз. "Археология древнейшей Бактрии" (Душанбе, 27 окт.-3 нояб. 1982 г.) / Отв. ред. Р. М. Мунчаев и др. - Душанбе: Дониш, 1982. - 92 с.
5. Исаков А. Саразм. - Душанбе, 1991. - 244 с.
6. Исҳоқов А. Саразм - оғози тамаддуни ҳалқи тоҷик. Панҷакенти Суғд. - Ҳуҷанд, 2005. - 402 с.
7. Каримова Г.Р., Франкфор А.П. Саразм: этап исследования - 2008-2018 // Археологические работы в Таджикистане. Вып. 40. - Душанбе, 2019. - С.56-58
8. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 26.12.2019. – Душанбе, 2020.
9. Раннесредневековая культура Средней Азии и Казахстана//ТД Всесоюзной конференции. Пенджикент, 26-31 августа 1977. - Душанбе, 1977. – 184 с.
10. Франкфор А.-П., Раззоков А., Мутан Б. Результаты археологических исследований протогородского поселения Саразм (Совместная таджикско-французская экспедиция) //Археологические работы в Таджикистане. - Вып.37. - Душанбе, 2014. - С.25-78
11. Isakov A.I., Khol R.Z., Lamberg Karlovsky and Maddin R. Metalurgical Analusis from Sarazm, Tajikistan SSR//Archal Ometry 29. 1-1987. – London, 1887
12. Francfort, H.-P. Fouilles de Shortughai, Recherches sur L'Asie Centrale Protohistorique Paris: Diffusion de Boccard, 1989
13. Francfort, H.-P. Nomades et sédentaires en Asie Centrale Sous la direction d' Henri-Paul Francfort Editions du CNRS, Paris, 1970;
14. Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X.: Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale. (2005)Institut Civilisation Indienne ISBN 2-86803-072-6
15. Répertoires des petroglyphs d'Asie Centrale Sous Ia direction de Henri-Paul Francfort, Jakov A. Sher De Boccard, Paris, 1999;

Reference Literature:

1. Brune F., Frankfort A.-P., Razzokov A., Mutan B. Archaeological Research of Sarazm in 2012 by the Tajik-French Joint Expedition (MAFAK) // Archaeological Jobs in Tajikistan. - Issue. 38. - Dushanbe, 2016. - pp. 15 – 39.
2. Brunet F., Frankfort A.-P., Mutan B., Razzokov A., Bezenval R. Archaeological Research of Sarazm in 2014 by the Joint Tajik-French Expedition (MAFAK) // Archaeological Jobs in Tajikistan. Issue. 40. - Dushanbe, 2019. - pp. 65 (64 - 79).

3. Brunet F., Razzokov A., Mutan B. *Archaeological Research of Sarazm in 2013 by the Tajik-French Joint Expedition (MAFAK)*. // *Archaeological Jobs in Tajikistan*. - Iss. 39. - Dushanbe, 2017. - pp. 20 - 40.
4. *The Ancient Cultures of Bactria: Environment, Development, Communications. Thesis of the First Soviet-French Symposium "Archeology of the Ancientst Bactria"* (Dushanbe, Oct. 27-Nov 3, 1982)/ Editor-in-charge R.M. Munchaev et al. - Dushanbe: Knowledge, 1982. - 92 pp.
5. Isakov A. *Sarazm*. - Dushanbe, 1991. -244 pp.
6. Iskhakov A. *Sarazm – The Sources of Tajik Nation's Civilization* - Khujand, 2005. - 402 pp.
7. Karimova G.R., Frankfort A.-P. *Sarazm: Research phase - 2008-2018* // *Archaeological Jobs in Tajikistan. Issue 40*. - Dushanbe, 2019. - pp. 56 – 58.
8. *Tajikistan Republic President's Message to Majlisi Oli (Supreme Council) of Tajikistan. 12/26/2019*. - Dushanbe, 2020.
9. *Early Medieval Culture of Central Asia and Kazakhstan* // *Theses and Reports of the All-Union Conference. Panjakent, August 26 - 31, 1977*. - Dushanbe, 1977. - 184 pp.
10. Frankfort A.-P., Razzokov A., Mutan B. *Archaeological Researches Results of Protourbah Settlement of Sarazm (Joint Tajik-French Expedition)* // *Archaeological Jobs in Tajikistan. - Issue 37*. - Dushanbe, 2014. - pp. 25 – 78.
11. Isakov A.I., Khol R.Z., Lamberg Karlovsky and Maddin R. *Metallurgical Analysis from Sarazm, Tajik SSR//Archal Ometry 29. I-1987. – London, 1887*
12. Francfort, H.P. *Excavations of Shortughai Researches on Central Asia. Protohistoric Paris. Diffused by Boccard, 1989 (in French)*.
13. Francfort, H.P. *Nomads and Settled Inhabitants in Central Asia. Under the editorship of Henri-Paul Transform of CNRS. – Paris, 1970 (in French)*.
14. Fussman, G.; Kellens, J.; Francfort, H.-P.; Tremblay, X.: *Aryans, Aryans and Iranians in Central Asia. (2005) The Institute of Indian Civilization (ISBN) 2-86-803-072-6 (in French)*.
15. *Repertoire of Central Asia Petroglyhs. Under the editorship of Henri-Paul. Trancfort, Jakov A., Sher de Boccard. - Paris, 1999. (in French)*.